



## ШАРҲИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ НИЗОМИ БОНКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СЕМОҲАИ СЕЮМИ СОЛИ 2019

Дар давоми моҳҳои январ-сентябри соли 2019 вазъи молиявии низоми бонкӣ (бонкҳо ва ТАҚХ) нисбатан беҳтар гардида, аксари нишондиҳандаҳои устувори молиявии ташилотҳои қарзии молиявӣ талаботҳои муқарраршуда ро иҷро намуданд.

**Кифоятии сармоя.** Дар ҷамъбасти семоҳаи сеюми соли 2019 меъёри кифоятии сармоя (МКС) дар низоми бонкӣ ба 22,0 фоиз (K1-1) баробар гардид, ки аз талаботи муқарраршуда 10 банди фоизӣ зиёд мебошад. Сармояи танзимшавандаи низоми бонкӣ дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2018 ба андозаи 0,5 фоиз коҳиш ёфт.




**Пардохтпазирӣ.** Дар ҷамъбасти моҳи сентябри соли 2019 меъёри пардохтпазирӣ (K2-1) дар сатҳи низом тибқи талаботи муқарраршуда иҷро гардида, 63,7 фоизро ташкил намуд. Афзоиши пешниҳоди қарз ба иқтисодиёт ба 0,7 б.ф. коҳиш ёфтани дороиҳои пардохтпазир нисбат ба дороиҳои низоми бонкӣ боис гардид.



Дараҷаи пардохтпазирӣ бо асёр ифодаёфтаи низоми бонкӣ бошад, ба 65,4 фоиз баробар гардид.

**Даромадноқӣ.** Дар давраи ҳисоботӣ, вобаста ба кам гардидани хароҷотҳои амалиётӣ ва афзудани даромади фоизӣ, фаъолияти низоми бонкӣ мусбат ҷамъбаст гардида, сатҳи даромаднокии дороиҳо ва сармоя мувофиқан 2,3 ва 8,3 фоизро ташкил намуданд, ки нисбат ба моҳи сентябри соли 2018 мувофиқан ба андозаи 0,3 банди фоизӣ ва 1,1 банди фоизӣ зиёд мебошад.



Даромадноқӣ фоизӣ дар ин давра 14,8 фоиз зиёд гардида, ҳиссаи онҳо дар



таркиби даромади умумии низоми бонкӣ афзоиш ёфтанд, ки аз вусъат ёфтани миёнаравии молиявӣ дар кишвар гувоҳӣ медиҳад.

**Сифати сандуқи қарзӣ.** Бинобар идома ёфтани татбиқи чораҳо ҷиҳати беҳтар намудани сифати сандуқи қарзии низоми бонкӣ, ҳиссаи қарзҳои ғайрифаъол (зиёда аз 30 рӯз батаъхиррафта) дар сандуқи қарзӣ ба андозаи 0,8 банди фоизӣ нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ коҳиш ёфта, ба 31,5 фоиз баробар гардид.

Дар давраи ҳисоботӣ нишондиҳандаи фонди пӯшонидани талафоти имконпазир нисбат ба қарзҳои ғайрифаъол, бинобар коҳиш ёфтани ҳиссаи қарзҳои ғайрифаъол дар низоми бонкӣ, дар муқоиса ба семоҳаи сеюми соли 2018 ба андозаи 3,8 банди фоизӣ коҳиш ёфта, ба 65,8 фоиз баробар гардид.

**Хавфи асбӯрӣ.** Дар семоҳаи сеюми соли 2019 мавқеи умумии кушодаи асбӯрӣ дар ташкилотҳои қарзӣ кӯтоҳ буда, -6,2 фоизро ташкил намуд, ки меъёри муқарраршуда (К6-1)-ро таъмин менамояд.

Илова бар ин, дар давраи ҳисоботӣ 49,6 фоизи қарзҳои низоми бонкиро қарзҳо бо асбӯри хориҷӣ ва 49,5 фоизи пасандозҳоро пасандозҳо бо асбӯри хориҷӣ ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ мувофиқан ба андозаи 6,0 ва 4,0 банди фоизӣ кам мебошад.



Таҳлилҳо дар асоси маълумотҳои оморӣ ва ҳисобҳои Бонки миллии Тоҷикистон гузаронида шудаанд.